

Тарофаи “Интиқол”

ҶСП “Бонки Байналмилалии Тоҷикистон” барои кортҳои пардохтии Корти Милли, UPI Standart, VISA Gold,

Хизматрасонӣ	ИНТИҚОЛ
Дастраскунонӣ ба муштарӣ дар ҳудуди шаҳри Душанбе ва минтақаҳои, ки сохторҳои амалиёти бонк ҷаъолият доранд.	Ройгон
Хизматрасонии моҳонаи корт	Ройгон
Асъори ҳисоб	TJS
Пардохти аввалия	-
Амонати суғуртавӣ	-
Интишори ғайринавбатии корт бо ПИН-рамз бо хоҳиши муштарӣ	2.00 в.ш.
Зиёд намудани ҳудуди рузонаи корт	Ройгон
Хизматрасонии смс паём барои як моҳ	Ройгон

Амалиётҳои дохилибонкӣ (us on us)	
Гирифтани пули нақд тариқи банкомат ва НПН	0,7%
Ворид намудани маблағ ба ҳисоби кортӣ тариқи замиаи ОСОН, Сбербанк, терминалҳои ОСОН ва сохторҳои амалиёти бонк	Ройгон
Ворид намудани маблағ ба ҳисоби кортӣ тавассути дигар сарчашмаҳо (POS Deposit, P2Pcredit, ATM P2P credit)	2.00% min 1.00\$
Пардохт намудани молу хизматрасониҳо	0%
Гирифтани маълумот ва иқтибос дар бораи бақия	0%
Иваз намудани рақами мушаххаскунандаи шахсӣ	0.5 \$
Пардохт намудани ҳаққи маблағ ба шахсони сеюм тавассути банкомат	0%
Ворид намудани пули нақд тавассути Банкомат ва POS-терминал	0%

Амалиётҳои дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон (us on them)	
Гирифтани пули нақд тариқи банкомат ва НПН дигар бонкҳо	- тариқи банкомат 1.00% min 1.00\$ - тариқи пос-терминал 1.5% min 1.5\$
Ворид намудани маблағ ба ҳисоби кортӣ тавассути дигар сарчашмаҳо (POS Deposit,	2.00% min 1.00\$

P2Pcredit, АТМ P2P credit)	
Пардохт намудани молу хизматрасониҳо	0%
Гирифтани маълумот ва иқтибос дар бораи бақия	0.3 \$
Иваз намудани рақами мушаххаскунандаи шахсӣ	0.5 \$

Амалиётҳои берун аз ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон (us on them) дар хориҷа	
Гирифтани пули нақд тариқи банкомат ва НПН дар хориҷа	- тариқи банкомат 1.50% min 3.00\$ - тариқи пос-терминал 2.5% min 4.00\$
Пардохт намудани молу хизматрасониҳо	0%
Гирифтани маълумот ва иқтибос дар бораи бақия	0.3 \$
Иваз намудани рақами мушаххаскунандаи шахсӣ	0.8 \$

Ҳудудҳои амалиёти тариқи кортҳои Интиқол бо доллари ИМА					
Дар як руз	Ҳамагӣ	Гирифтани пули нақд	Пардохт намудани молу хизматрасониҳо	Пардохт намудани молу хизматрасониҳо дар интернет	Шумораи амалиёт
Умумӣ	2000	2000	2000	500	10
On-bank амалиётҳо	2000	2000	2000	500	10
Амалиётҳо дар шабакаи беруна бо кортҳои асъори ҳисобаш сомонӣ	500	500	500	500	10

*Воҳиди шартӣ баробар аст ба доллари ИМА